

САФСАТАХОИ ҲИКМАТЁР

Таҳаввулоти ахире, ки дар Афғонистон ба миён омад, чомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. Аз як тараф, ин рӯйдод ба гунае ғайричашмдошт ба вуқӯй пайваст ва, аз тарафи дигар, андешаҳои гуногунро дар мавриди ояндаи Афғонистон, ақаллиятҳои миллӣ ва умуман, ба чи анҷом ёфтани кори як мушт авбоши ба сари давлат омада эҷод кардааст. Бо он ки ғасбкориҳои толибон ба мураккаб шудани вазъ дар қишвар ва минтақа боис гашта бошад ҳам, вале ба истиснои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳеч нафаре аз сарварони қишварҳои минтақа ва ҳатто қишварҳои абарқудрат мавқеи худро дар ростои сари қудрат омадани ҳаракати Толибон ошкору возех баён наменамоянд ва ҳамон сиёсати духӯраи худро, ки дар баробари шинохти терроризм доранд, дар мавриди ин ҳаракати террористӣ ба кор мебаранд.

Шояд ҳамин муносибати духӯраи шахсони аввали қишварҳои абарқудрат бошад, ки бархе аз сиёсатмадорон аз ташкилоти террористии Ҳаракати Толибон қаҳрамонтарошӣ намуда, онҳоро ҳамчун таъмингари оромишу осоиш дар қаламрави Афғонистон ба қалам медиҳанд. Аз ҷумла Гулбиддин Ҳикматёр бо тавсифҳои соҳтаву андешаҳои по дар ҳавои худ дар мавриди ин ҳаракати террористӣ ба сафсатагӯе табдил гаштааст. Суханони ин ба ном сиёсатмадор ба хотири кас гуфтаҳои бемореро ба хотир меорад, ки аз таъсири тасбу таб ба ҳарзагӯй медарояду боз шояд ба гуфтаҳои худ бовар қунад.

Муносибати ин ташкилоти террористиро ба қиширҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла ба духтарону занон Ҳикматёр ба гунае тавсиф намудааст, ки гӯиё ҷехраи манфури ин ҳаракати террористиро касе намешинохта бошад ва ё баъди бист соли дар қӯҳу дара гаштану ба ҷуз террору күштор дигар коре накардан маданият омӯхтаву одам гаштаанд.

Ачиб аст, ки шаҳвандони Афғонистон аз дasti зулму ситам ва бедодиҳои Ташкилоти террористии ҳаракати Толибон (ТТҲТ) ба ҷон омадаву маргро дар зеру боли ҳавопаймо аз рӯбарӯ шудан ба онҳо авлотар мешуморанд, вале як «сиёсатмадор», ки бе шак аз ҷузъитарин бедодгариҳои ТТҲТ ба хубӣ оғаҳӣ дорад, ҳама бесарусомониҳои ин ҳаракатро нодида мегираду онҳоро таъмингари оромишу осудагии қишвар мешуморад.

Ачиб ин аст, димломатҳои баландпояи Россия, аз қабили вазири ҳориҷии қишвар С.Лавров ва намояндаи расмии ВКХ ФР М.В.Захарова аз вазъи мураккабу печида ва ноорому пуртаниши Афғонистон, ки бо расидани қадами шуми толибон ба Кобул эҷод шудааст, нигаронӣ менамоянду худро ба сад дару девор мезананд, то раҳи бераҳмӣ ва зулму ситами ин авбошонро нисбати ҷомеаи шаҳвандӣ пешгири намоянд. Дар ҳоле ки Ҳикматёр аз омадани толибон табли шодӣ зада, онҳоро начотбахши миллат шарҳ додааст. Аз адолати иҷтимоӣ ва зӯру тавоне, ки Ҳикматёр ин ташкилоти террористиро тавсиф намудааст, касро ба ин андеша меорад, ки ин «сиёсатмадор» мисли бархе аз сарварони ин

кишвари чангзада ба ТТХ Толибон фурӯхта шудааст ва ё аз дидани зулму ситам ва бедодиҳои онҳо аз гуфтани ҳақиқат метарсад.

Ташкилоти террористии Ҳаракати Толибон ду даҳа пеш низ Афғонистонро ғасб карда буду ба шаҳрвандони он ғуломвор муносибат менамуд. Аз дasti онҳо на зан рӯз дошту на мард. Толиби имрӯз аз толиби бист сол пеш ҳеч фарқе надорад. Ҳарчанд имрӯз дар гуфтор эҳтиёткор гаштаву худро дипломату сиёсатмадор нишон диҳанд ҳам, вале нақшаву ният ва кирдорашон аз бист сол пеш тафовуте надорад. Ба қавли шоир:

Ба ҳар рангे, ки хоҳӣ, ҷома мепӯш,
Ман аз тарзи хиромат мешиносам.

Яъне, имрӯз ТТХТ гурге дар либоси гӯсфанд аст, ки бо ёфтани фурсати муносиб ба пора кардани рама сар мекунад.

Имрӯз ғасби Афғонистон аз ҷониби ТТХТ ба гунаи бист сол пеш аст. Ҳамон гуна ки бист сол пеш бо қумаки кишварҳои манфиатҷӯву созмонҳои фитнагар сари қудрат омаданду аз ҷониби мардум қабул наёфтанд ва баъд аз муддате дасташон кӯтоҳ карда шуду ба кӯҳу дара ронда шуданд, имрӯз низ сари қудрат омаданд ва аз ҷониби ҷомеа қабул наёфта истодаанд. Ҳамин аст, ки мардуми афғон, сарфи назар миллияту диният, умед ба талошҳои муваффақонаи Аҳмад Масъуд бастаанд.

ТТХТ ҳеч вақт дар андешаи давлатсозиву ваҳдати миллӣ набуд ва нест, чун ғояи асосии онҳо дар зери пардаи Ислом қатлу горат ва даҳшатафканиву зулму ситам ва бо ин ба даст овардани пули бе дарди миён аст. Ҳамин аст, ки то ҳол ТТХТ ҷигунагии ҳукumat ва низоми ҳукми худро мушахҳас накардааст. Ғасби Ҳукumat аз ҷониби ТТХТ марҳилаи нави ташаннуҷҳо дар Афғонистон мебошад. Агар дар гузашта байни ҳукumatдорон ва ТТХТ ё дигар гурӯҳу ташкилотҳои террористии дар ин кишвар мавҷудбуда задухӯрдҳо ба гунае дар пояи ақидатӣ сурат мегирифт, пас, аз бефаросатӣ ва ваъдаҳилофии ТТХТ дар ин Афғонистон дур нест, ки ҷонги қавмӣ/байни миллатҳои сукунаткунанда дар он эҷод шавад. Дур нест, ки ТТХТ ба сафоратҳонаҳо ҳучум намоянду ба ғаниматгирӣ пардозанд. Зоро шиори ин ташкилот ҳамеша қатлу куштор ва ба даст овардани ғаниматҳои муфт будааст.

**Исоев Б.
таҳлилгар**